

ПРОТОКОЛИ № 3

чаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028
дар назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С.Осимӣ

аз «16» январи соли 2025

ИШТИРОК КАРДАНД: 8 нафар аз 9 нафари аъзои шурои диссертатсионӣ.

1. Амонзода И.Т. (раис) – доктори илмҳои техники, (05.02.01);
2. Бадалов А.Б. (чонишини раис) – доктори илмҳои химия, (05.02.01);
3. Бабаева А.Ҳ. (котиби илмӣ) – номзади илмҳои техники, (05.02.01);
4. Ғаниев И.Н. – доктори илмҳои техники, (05.02.01);
5. Ғафаров А.А. – доктори илмҳои техники, (05.02.01);
6. Чураев Т.Ҷ. – доктори илмҳои химия, (05.02.01);
7. Обидов З.Р. – доктори илмҳои химия (05.02.01); (*тариқи маҷозӣ*)
8. Сафаров А.М. – доктори илмҳои техники, (05.02.01);

Раисикунанда: Раиси шурои диссертатсионӣ, доктори илмҳои техники, дотсент Амонзода И.Т.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ: номзади илмҳои техники, дотсент Бабаева А.Ҳ.

РЎЗНОМА:

Ҳимояи рисолаи диссертатсионии Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзуи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявии хулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма», барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои техники аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ).

Роҳбари илмӣ:

Ғаниев Изатулло Наврузович – доктори илмҳои химия, профессор, академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

1. Рузиев Чура Раҳимназарович – доктори илмҳои техники, профессор кафедраи «Химияи татбиқӣ»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;
2. Мирзоев Шамсулло Изатович – номзади илмҳои техники, дотсент, декани факултети механикони кишоварзии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур;

Муассиси пешбар: Донишкадаи энергетикӣ Тоҷикистон.

Барои шинос намудан бо ҳуҷҷатҳои унвонҷӯ сухан ба котиби илмӣ шуро Бабаева А.Ҳ. дода мешавад.

ШУНИДА ШУД: баромади Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзуи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявии ҳулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма».

БАРОМАД КАРДАНД: аъзоёни шурои диссертатсионӣ доктори илмҳои химия, профессор Чураев Тухтасун Чураевич, доктори илмҳои техника, профессор Сафаров Аҳрор Мирзоевич, доктори илмҳои химия, профессор Бадалов Абдулхайр Бадалович, доктори илмҳои техника, профессор Гафаров Абдулазиз Абдулофизович ва доктори илмҳои техника Амонзода Илхом Темур бо саволҳо ба довталаб оид ба мундариҷаи рисолаи барои ҷимоя пешниҳодшуда, ки довталаб ба он ҷавобҳои мукаммали таҳассусӣ дод.

Мушовири илмӣ довталаб Ғаниев Изатулло Наврузович ба кори диссертатсионии довталаб шарҳи мусбат дод.

Котиби илмӣ шурои диссертатсионӣ Бабаева Адлия Ҳалимҷонова бо ҳулосаи ташкилоте, ки дар он кор иҷро карда шудааст, фикру мулоҳизаҳои ташкилоти пешбар ва фикру мулоҳизаҳои ба автореферати довталаб воридшударо шинос намуд:

- Диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзуи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявии ҳулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма», аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – Саноати мошинсозӣ) дар Донишгоҳи давлатии Данғара ва озмоишгоҳи маводҳои ба коррозия устувори Институти химияи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро карда шудааст. Муқаррароти асосии ҳулоса хонда шуд (*ҳулоса замима карда мешавад*).

- Ба диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович аз муассисаи пешбар – Донишқадаи энергетикӣ Тоҷикистон тақриз пешниҳод карда шудааст. Тақриз мусбӣ арзёбӣ карда шудааст дар ҷаласаи кафедраи автоматонии ҳаракатоварҳои барқии донишгоҳ, протокол № 4 аз 10 декабри соли 2024 ва аз тарафи ректори донишгоҳ тасдиқ карда шудааст. Камбудихо ва эродҳои зерин кайд карда шудааст (*тақризи муассисаи пешбар хонда шуда, он замима мегардад*).

- Нисбат ба автореферати Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович 4 тақриз ирсол шудааст. Тақризҳо мусбат арзёбӣ карда шудааст. Тақризҳо замима карда мешавад.

- аз Ҳасанов Юсуфалӣ Ҳасанович - доктори илмҳои физикаву математика, профессори кафедраи «Информатика ва технологияи иттилоотӣ»-и Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон. Аз рӯи автореферат фикру мулоҳизаҳо мавҷуданд.

- аз Назарзода Хайрулло Холназар – доктори илмҳои техника, дотсент, ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Аз рӯи автореферат ягон эроди махсус пайдо нашуд.

- аз Холмуродов Фитрат – номзади илмҳои физикаву математика, дотсент, муовини директор оид ба илм ва корҳои таълимии Институти физикаю

техникаи ба номи С.У.Умарови АМИТ. Аз рӯи автореферат пешниҳод кардааст.

– аз Муҳаббатов Хушнуд Қурбонович - номзади илмҳои техникаӣ, дотсенти кафедраи физикаи эксперименталии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ. Аз рӯи автореферат эрод мавҷуданд.

Сухан барои посух ба эродҳои муассисаи пешбар ва тақризи ба автореферат ворид гашта, ба Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дода шуд.

Муқарризони расмӣ шунида шуданд: доктор илмҳои техникаӣ, профессор Рузиев Ҷура Раҳимназарович ва номзади илмҳои техникаӣ, дотсент Мирзоев Шамсулло Изатович (котиби илмӣ тақризи муқарризи расмиро хонда дод) ба кори диссертатсионии довталаб бо баррасиҳои мусбат баромад карданд.

Дар муҳокима аъзои шурои диссертатсионӣ ва хозирон иштирок карданд: химия, профессор Ҷураев Тухтасун Ҷураевич, доктори илмҳои техникаӣ, профессор Сафаров Аҳрор Мирзоевич, доктори илмҳои химия, профессор Бадалов Абдулхайр Бадалович, доктори илмҳои техникаӣ, профессор Гафаров Абдулазиз Абдулофизович ва доктори илмҳои техникаӣ Амонзода Илхом Темур. Дар баромадҳо нақши муҳими навгониҳои илмӣ довталаб қайд карда шуд, ки дар асоси интиҳоби натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавӣ таҳия шудааст. Корҳои анҷомдодашуда низ барои ҳалли масъалаҳои техникаӣ сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошанд. Қайд карда шуд, ки довталаб дар сатҳи баланди илмӣ гузориш пешниҳод кардааст, маводро хуб медонад ва ҳамчун мутахассиси соҳаи маводшиносӣ дар соҳаи мошинсозӣ пурра ташаккул ёфтааст.

Раиси комиссияи ҳисоб доктори илмҳои техникаӣ Гафаров Абдулазиз Абдулофизович натиҷаҳои овоздиҳии махфиро дар бораи додани дараҷаи илмӣ номзади илмҳои техникаӣ ба довталаб эълон кард. (*Протоколи № 1-и ҷаласаи комиссияи ҳисобро меҳонад*).

БАРОМАД КАРД: Раис ба қабули хулосаи шурои диссертатсионӣ оид ба диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович (*бо лоиҳаи хулосаи шинос менамояд. Хулосаи замима карда мешавад*).

Дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии пинҳонӣ ва хулосаи аз тарафи аъзоёни шурои диссертатсионӣ қабулгардида оид ба саҳеҳият, навгонии илмӣ, аҳамият ва хулосаҳои диссертатсия, инчунин натиҷаи корҳои нашршуда доир ба мавзӯи диссертатсияи Холов Ё.Ҷ. шурои диссертатсионӣ 6D.KOA-028

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзӯи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявӣи хулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои техникаӣ аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ) ба талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ тибқи «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №276 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

2. Автореферати диссертатсия ва интишороти муаллиф пурра мазмуну моҳияти таҳқиқотро инъикос менамояд.

3. Ба Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техника аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ) дараҷаи илмии номзади илмҳои техника дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда мешавад, ки Қарори шурои диссертатсиониро ҷонибдорӣ намояд ва Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович бо дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои техника сарфароз гардонад.

Кӣ тарафдори қарори шурои диссертатсионӣ мебошад, хоҳишмандам овоз диҳад:

«Тарафдор» - 8, «Зид» - нест, «Бетараф» - нест

Қарор яқдилона қабул гардид.

Бо ҳамин ҷаласаи навбатии Шурои диссертатсионӣ пӯшида эълон мешавад.

Раиси

Шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028,
д-ри илм. техн., дотсент



Амонзода И.Т.

Котиби илмии

Шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028,
номз. илм. техн., дотсент



Бабаева А.Х.

Сардори шуъбаи кадрҳо ва ҷорҳои
махсуси ДТТ ба номи академик М.С.Осими



Кодирзода Н.Х.

Ҷ.М. «16» январ с.2025

ҚАРОРИ

чаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028-и назди
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ

аз 16 январи соли 2025,

ш. Душанбе

Диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзуи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявии ҳулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ), пешниҳод ва шунида шуда, мавриди муҳокима қарор гирифт.

Мувофиқи ба тақризи роҳбари илмӣ Ғаниев Изатулло Наврузович – академик, доктори илмҳои химия, профессор, тақризи муассисаи пешбар – Донишкадаи энергетикӣ Тоҷикистон, тақризи ва баромадҳои муқаррарии расмӣ Рузиев Ҷура Раҳимназарович – доктори илмҳои техникӣ, профессори кафедраи «Химияи татбиқӣ»-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Мирзоев Шамсулло Изатович – номзади илмҳои техникӣ, дотсент, декани факултети механикони кишоварзии Донишгоҳи аграрӣ Тоҷикистон ба номи Ш.Шохтемур, тақризи ва автореферат ва баромадҳои аъзоёни шурои диссертатсионӣ доктори илмҳои химия, профессор Ҷураев Тухтасун Ҷураевич, доктори илмҳои техникӣ, профессор Сафаров Аҳрор Мирзоевич, доктори илмҳои химия, профессор Бадалов Абдулхайр Бадалович, доктори илмҳои техникӣ, профессор Гафаров Абдулазиз Абдулофизович ва доктори илмҳои техникӣ Амонзода Илҳом Темур шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028 дар асоси натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ ва ҳулосаи аз тарафи аъзоёни шурои диссертатсионӣ қабулгардида оид ба саҳеҳият, навгонии илмӣ, аҳамият ва ҳулосаҳои диссертатсия, инчунин натиҷаи корҳои нашршуда доир ба мавзӯи диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович шурои диссертатсионӣ 6D.KOA-028

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Холов Ёрмаҳмад Ҷомаҳмадович дар мавзуи «Ҳосиятҳои физикавӣ - химиявии ҳулаи ноқилии алюминийи E-AlMgSi («алдрей») бо калсий, кадмий ва сурма» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ) ба талаботи муқаррарнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба диссертатсияҳои номзадӣ тибқи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №276 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

2. Автореферати диссертатсия ва интишороти муаллиф пурра мазмуну моҳияти таҳқиқотро инъикос менамояд.

3. Ба Холов Ёрмаҳмад Қомаҳмадович барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникаӣ аз рӯйи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02 – саноати мошинсозӣ) дараҷаи илмии номзади илмҳои техникаӣ дода шавад.

4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дархост карда мешавад, ки Қарори шурои диссертатсиониро ҷонибдорӣ намояд ва Холов Ёрмаҳмад Қомаҳмадович бо дипломи дараҷаи илмии номзади илмҳои техникаӣ сарфароз гардонад.

Раиси
Шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028,
д-ри илм. техн., дотсент




Амонзода И.Т.

Котиби илмии
Шурои диссертатсионии 6D.KOA – 028,
номз. илм. техн., дотсент



Бабаева А.Х.

Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои
махсуси ДТТ ба номи академик



Кодирзода Н.Х.

Ҷ.М. «16» январе с. 2025